

“ТАСДИҚ МЕКУНАМ”

Ректори Донишгоҳи аграрии
Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур

доктори илмҳои кишоварзӣ.,
профессор Махмадерзода У. М.

“Дар ҷаҳони таҳсилотӣ ғӯзорӣ
ба қадимӣ ӯзумонӣ мешавад” с. 2022



ХУЛОСАИ

ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН ба номи Ш. Шоҳтемур

Диссертатсияи Муродов Амиршоҳ Амиралихонович дар мавзӯи “Технологияи муфиди беҳгардонии сифати баъзе равғани растаниҳои ғизоӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) - доктор аз рӯи ихтисоси 6D072704 - Технологияи равғанҳо, равғанҳои эфирӣ ва маҳсулоти атриётию косметикий дар озмоишгоҳҳои кафедраи технологияи нигоҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти кишоварзии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур ва кафедраи коркарди энергиябараандоҳо ва хизматрасонии нафту гази Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. С. Осимӣ ба анҷом расонида шудааст.

Докторант (PhD) Муродов А. А. соли 2015-2017 дар зинаи магистратури ДАТ ба номи Ш.Шоҳтемур аз рӯи ихтисоси технологияи таъмини сифат ва бехатарии маҳсулоти ғизоӣ таҳсили илм намудааст. Дар давоми ичро намудани кори диссертационӣ давоми солҳои 2017-2020 докторант (PhD) Муродов А. А. дар шӯбай магистратура, аспирантура ва докторантура (PhD) – и ДАТ ба номи Ш.Шоҳтемур таҳсил намудааст.

Роҳбарони илмӣ – Розиқов Шомаҳмад Шерович, доктори илмҳои ветеринарӣ, профессор, мудири кафедраи фармакалогия ва паразитология Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур;

Иброҳимзода Дилшод Эмом - доктори илмҳои кимиё, и.в.профессори кафедраи коркарди энергиябарандаҳо ва хизматрасонии нафту гази Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. С. Осимӣ.

Аз рӯйи натиҷаи муҳокимаи диссертатсия дар мавзӯи «Технологияи муғиди беҳгардонии сифати баъзе равғани растаниҳои ғизоӣ» ҷунин ҳулосаҳо қабул карда шуд:

Дар натиҷаи таҳқиқотҳои гузаронидашудаи Муродов Амиршоҳ Амиралихонович аввалин бор бо истифодаи тариқаҳои техникаи таҳқиқи липидология ва методҳои таҳлили ҷарбу равғанҳо ҳусусиятҳои раванди оксидшавии равғанҳои пахта, загир ва равғани баъзе растаниҳои ҳудрӯй омӯҳта шудааст.

Муаллиф барои заиф намудани суръати реаксияи оксидшавии равғанҳои таҳқиқшаванда аз як зумра антиоксидантҳо, аз қабили феноли пирокатехин, токоферолҳо ва витамини С истифода намудааст. Дар асоси натиҷаҳои илмӣ муайян намудааст, ки дар заиф намудани суръати реаксияи оксидшавии равғани пахта ва загир ҳангоми нигоҳдорӣ ва коркарди термикий пирокатехин нисбат ба дигар антиоксидантҳои истифодашуда бартарӣ дорад.

Аз ҷониби довталаби дараҷаи илмӣ барои ҷудо намудани пирокатехин аз таркиби тухми растани мушхор, технологияи муғид коркард гардидааст.

Дар рафти гузаронидани таҳқиқот, инчунин технологияи нави барқароркунӣ ва безарааргардонии равғанҳои ғизоии истифодашуда коркард гардида, ҷанбаҳои технологӣ ва физикиву химиявии технологияи коркардшуда муайян карда шудааст.

Максад ва вазифаҳои таҳқиқот омӯзиши раванди оксидшавии равғани баъзе растаниҳо ҳангоми нигоҳдорӣ ва коркарди термикий, инчунин коркарди технологияҳои муғиди барқароркунӣ, беҳгардонии

сифат ва хосиятҳои органолептикий равғанҳои ғизоии истифодашуда тавассути таъсири антиоксидантҳо ва адсорбентҳо мебошад.

Барои амалӣ намудани мақсади гузошташуда довталаби дараҷаи илмӣ ичрои вазифаҳои зеринро ба миён гузоштааст:

- омӯзиши нишондиҳандаҳои технологий баъзе равғани растаниҳои ғизоӣ ва худрӯй, аз қабили равғани пахта, зғир, ангури худрӯй ва равғани тухми мушхор;
- муайян намудани зичӣ, нишондиҳандаи шикасти рӯшноӣ, адади кислотагӣ, адади собуннокӣ, адади эфирӣ ва адади йодии равғанҳои таҳқиқшаванда:
- таҳлили ҷанбаҳои физикию химиявии раванди талҳшавии (оксидшавӣ) равғанҳо ҳангоми нигоҳдорӣ ва коркарди термикиӣ;
- коркарди технологияҳои муфиди барқароркуни (регенератсия)-и равғанҳои растанигии ғизоии истифодашуда;
- коркарди технологияҳои муфиди безараргардонии баъзе равғанҳои техникии растанигӣ;
- таҳқиқи таъсири фенолҳои табиӣ (пирокатехин), витамини С ва витамини Е ҳамчун антиоксидант дар раванди оксидшавии равғанҳои ғизоӣ ҳангоми нигоҳдорӣ ва коркарди термикиӣ.

Саҳми шаҳсии муаллиф дар гузаронидани тадқиқоти озмоишиӣ, таҳлилу омӯзиш ва шарҳи маълумотҳои тадқиқотии бадастовардашуда, коркарди оморию математикӣ, омодасозӣ ва мураттабгардонии дастнависи диссертатсия ва маводҳои нашршуда, асосӣ мебошад.

Дурустии натиҷаҳои тадқиқот бо тадқиқоти озмоишиӣ, доираи зиёди маводи тадқиқшаванда, коркарди омории натиҷаҳои тадқиқот бо методикаи умумии қабулгардидаи саҳехии дараҷаи баланддошта ва интишорот тасдиқ карда мешаванд.

Навовариҳои илмии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки аввалин маротиба аз ҷониби довталаб бо истифода аз тариқаҳои техникаи

таҳқиқи липидологӣ ва методҳои таҳлили чарбу равғанҳо раванди оксидшавии баъзе равғанҳои ғизой омӯхта шудааст. Дар баробари ин, бо мақсади баланд бардоштани хосиятҳои технологийи равғанҳои пахта, загир ва баъзе равғани растаниҳои худрӯй аз антиоксидантҳои табиӣ, ба монанди феноли пирокатехин, токоферолҳо ва витамини С истифода гардидаст. Аз ҷониби муаллиф технологияи нави ҳосил намудани пирокатехин дар асоси тухми мушхор ва технологияи муфиди регенератсияи равғанҳои ғизоии истифодашуда коркард шудааст.

Аҳамияти назариявии дисертатсия бо он асоснок мегардад, ки натиҷаҳои таҳқиқи омӯзиши раванди оксидшавии равғанҳо метавонад дар рушди назарияи вобастагии суръати реаксияи оксидшавии чарбу равғанҳо вобаста ба таркиби химиявӣ ва омилҳои ба суръати реаксия таъсиркунанда заминагузорӣ намояд. Даствардҳои илмии довталаб дар мавзуи таъсири фенолҳо ва витаминҳо ҳамчун антиоксидант дар такмил додани назарияи вобастагии соҳти молекулавии глитсеридҳои таркиби равғанҳо ба хосиятҳои химиявии антиоксидантҳо метавонад саҳми назарраси худро гузорад.

Аҳамияти амалии натиҷаи тадқиқот дар он аст, ки технологияҳои коркардшудаи беҳгардонии сифат ва хосиятҳои органолептикийи равғанҳо бо истифода аз антиоксидантҳо ва гилҳокҳои маҳаллӣ дар оянда метавонанд дар саноати равғанкашии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор гиранд. Усулҳои коркардшудаи таҳлили сифатӣ ва микдории таркиби равғанҳоро муҳаққиқон ва мутахассисони соҳавӣ дар омӯзиш ва таҳқиқи равғанҳо истифода намоянд. Технологияи коркардшудаи ҳосил намудани биодизел дар асоси партови равғанҳои ғизоӣ барои модификатсия намудани сӯзишвориҳои дизелӣ дар соҳаи нафто – химия татбиқи амалии худро ёбад.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшавандай дисертатсия:

- нишондиҳандаҳои физикию химиявӣ ва технологии равғани пахта, зазир ва равғанҳои як зумра растаниҳои худрӯйиди Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- вобастагии таркиби химиявии равғани ҷудокардашуда аз технологияи истифодашуда;
- тағйирёбии нишондиҳандаҳои адади кислотагӣ, адади собуннокӣ, адади эфирӣ ва адади йодӣ ҳангоми нигоҳдории равғанҳои таҳқиқшаванда;
- таъсири антиоксидантҳои истифодашуда ба суръати оксидшавии растаниҳои таҳқиқшаванда;
- ҷанбаҳои физикию химиявӣ ва технологии беҳгардонии сифати равғани растаниӣ бо истифода аз гилҳокҳои маҷаллӣ;
- ҷанбаҳои технологий истехсол намудани сӯзишвории биологӣ дар асоси равғанҳои растанигии техникӣ.

Таъиид (апробатсия)-и диссертатсия. Маводи кори диссертационӣ дар як қатор маҷалла ва конференсияҳои дохилӣ ва хориҷӣ маъруза ва нашр гардидааст. Аз ҷумла, конференсияи назария ва таҷриба мубориза бо бемориҳои паразитӣ дар шаҳри Москва; конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии “Нури бепоён дар илм” дар шаҳри Алмаатои Ҷумҳурии Қазоқистон; конференсияи байналмилалии илмии «Ташакқулёбӣ ва рушди биологияи эксперименталӣ дар Тоҷикистон» баҳшида ба 90-солагии зодрӯзи Академики АМИТ Ю.С. Носиров, маҷаллаи байналмилалии Sciences of Europe ва дигар маҷаллаҳои тақризшавандай тавсиянамудаи Комиссияи олии атестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Дар баробари ин, натиҷаҳои тадқиқоти мазкур дар машварати кафедраи технологияи нигоҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти кишоварзии ДАТ ба номи Ш. Шоҳтемур ва кафедраи коркарди энергиябарандо ва

хизматрасонии нафту гази ДТТ ба номи академик М. С. Осимӣ маърӯза ва муҳокима карда шудааст.

Интишори натиҷаҳои тадқиқот. Довталаби дараҷаи илмӣ дар доираи мавзуи тадқиқотии илмӣ ва натиҷаҳои асосии бадастомада 10 мақолаи илмӣ ба нашр расонида, дорои 1 нахустпант, 2 санади ҷорикунӣ дар истеҳсолот ва 1 санади ҷорикунӣ дар макотиби олий низ мебошад. Аз ин шумора, 1 мақола дар мачаллаи байналмилалии “Science of Europe”, 1 мақола дар мачаллаи назариявӣ ва илмию истеҳсолии “Кишоварз”-и Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур, 1 мақола дар мачаллаи илмӣ - амалии “Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон”, 1 мақола дар мачаллаи илмӣ - амалии “Паёми Донишгоҳи технологи Тоҷикистон”, 2 адад мақолаи дигар дар мачаллаи илмии «Илм ва фановарӣ»-и Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 4 мақола дар конференсҳои ҷумҳуриявӣ ва хориҷ аз кишвар ба табъ расидаанд.

Фехристи корҳои чопшудаи муаллиф

доир ба мавзӯи диссертатсия

[1-А] Муродов А.А. Мониторинги эпидемиологии эхиноккоз / Ш.Ш. Розиқов, И.Х. Иматшоев, А.А. Муродов // Теоретический и научно-практической журнал Кишоварз. - Душанбе, 2018. №4 - С.124-127. ISSN 2074-5435.

[2-А] Муродов А.А. Таъсири омилҳои антропогенӣ ба биохимияи ҳосилшавии липидҳо дар растаниҳои равғандиҳанда / Д.Э. Иброҳимзода, А.А. Муродов, Ф.Ҳ. Юсупова // Илм ва фановарӣ. - Душанбе, 2022. №2 - С.120-127. ISSN 2312-3648.

[3-А] Муродов А.А. Усули муфиди муайян намудани адади кислотагӣ дар равғанҳо / А.А. Муродов, // Пайёми Донишгоҳи технологи Тоҷикистон. – Душанбе - 2022. №2 (49) - С.58-63. ISSN 2707-8000.

[4-А] Муродов А.А. Технологияи муфиди ҳосил намудани биогаз аз партовҳои комуналӣ / Д.Э. Иброҳимзода, Ш.Ш. Розиқов А.А. Муродов // Илм ва фановарӣ –Душанбе - 2022. №3 - С.218-225. ISSN 2312-3648.

[5 - А] Муродов А.А. Эффективная технология получения биогаза на основе коммунальных отходов // Д.Э. Иброҳимзода, Т.М. Махмудова,

А.А.Муродов, Р.Дж. Джурахонзода // Наука в Европе. Прага - 2022.-С. 75-78, ISSN 3162-2364.

[6- А] Муродов А.А. Омӯзиши таркиби химиявии липидҳои ядрои тухми навҳои маҳалии пахта бо усули хроматографияи газӣ/ Бандаев С.Г., Махмудова Т.М., Муродов А.А., Иброгимов Ф.Д./ / Паёми Донишгоҳи милли Тоҷикистон (бахши илмҳои табии) № 1, 2023 - Душанбе -С.194-204 ISSN 2413-452X

[7- А] Муродов А.А. Тарзи ҳосилнамудани биогаз / Сайдзода П.Х., Муродов А.А., Иброгимов Ф.Д., Чурахонзода Р.Ч. // Нахустпатент барои ихтироъ № 1253 аз 22.05.2022. Душанбе- 2022

[8- А] Муродов А.А. Распространение и органолептические показатели продуктов убоя мелкого рогатого скота при эхинококкозе на рынках города Душанбе / А.А.Муродов, Ш.Ш. Разиков, Б.И.Худойдодов, С.С. Соатов // Сборник научных статей по материалам международной научной конференции Москва - 2021.-С. 374-378.

[9- А] Муродов А.А. Таъсири партовҳои газӣ ба нишондиҳандаҳои химиявии липидҳо / Д.Э. Иброҳимзода, А.А.Муродов, Д. Шоева // маводи конференсияи байнанмиллалии «Ташаккулёбӣ ва рушди биологияи эксперименталӣ дар Тоҷикистон», Бахшида ба 90-солагии зодрузи Академики АМИТ Ю.С. Носиров Тоҷикистон, ш.Душанбе, 24 августи соли 2022 .-С. 59-61.

[10 - А] Муродов А.А. Влияние газовых выбросов на биохимию образования органических кислот в растениях // Д.Э. Иброҳимзода, Т.М. Махмудова, А.А.Муродов, Р.Дж. Джурахонзода // Материалы научно практической конференции Endless Light in Science, г. Алматы, Казакистан - 2022.-С. 401-405

[11 - А] Муродов А.А. Улучшение органолептических свойств эфирных масел семян зиры (*BUNIUM PERSICUM*) методом сорбции бентонитом // Т.М. Махмудова, А.А.Муродов, Р.Дж. Джурахонзода // Материалы международной конференции «Основные, малораспространенные и нетрадиционные виды растений – от изучения к внедрению (сельскохозяйственные и биологические науки)», Украина 2023-С.176-181

Кори диссертационии аз ҷониби довталаб Муродов А.А. дар мавзӯи «Технологияи муфиди беҳгардонии сифати баъзе равғани

растаниҳои ғизой » пешниҳодгардида дар замони мусир хеле муҳимнок буда, бо дараҷаи зарурӣ иҷро шудааст ва кори илмӣ-тадқиқотии ба охир расонида ҳисоб меёбад. Кори диссертационӣ тибқи талаботи муқарраргардидаи КОА назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) омода гардидааст.

Хулосаи кори диссертационӣ ва мақолаҳои илмии нашршуда аз рӯи мавзӯи диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) аз рӯи ихтисоси 6D072704 - Технологияи равғанҳо, равғанҳои эфирӣ ва маҳсулоти атриётию косметикӣ мутобиқат мекунад ва барои ҳимоя тавсия карда мешавад.

Хулоса дар ҷаласаи кафедраи технологияи нигоҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти кишоварзии ДАТ ба номи Ш.Шоҳтемур қабул гардид. Дар овоздихӣ 10 нафар ширкат варзианд.

Натиҷаи овоздихӣ: «тарафдор» - 10 нафар, «зид» - нест, «бетараф» - нест. Сч. № 1 аз 26.08.2022 с.

Раиси ҷаласа:

н.и.б., дотсент., мудири кафедраи

технологияи нигоҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти

кишоварзии ДАТ ба номи Ш.Шоҳтемур 

Ф.Ш. Холов

Котиби ҷаласа:

асистенти кафедраи технологияи

нигоҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти

кишоварзии ДАТ ба номи Ш.Шоҳтемур 

О.А. Раҳимов

Имзои дотсент Ф.Ш.Холов ва

асистент З.С. Шеровро тасдиқ менамоям.

Сардори ШТҲ ва КДАТ

ба номи Ш.Шоҳтемур



Н. А. Раҷабова